

## ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Абдуев Эмом Субҳонович  
дар мавзуи «Лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ», ки барои дарёфти  
дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯи иҳтисоси 10.02.01 - Забони  
тоҷикӣ пешниҳод шудааст

Забони тоҷикӣ аз ҷиҳати ҳусни баён писандидаву ҷойгоҳёфтai мамолики Машриқу Мағриб ва ҳатто Ҳинд мебошад. Забони тоҷикӣ - на танҳо дар Ҳурросону Мовароуннаҳр, Марву Балх, балки дар Ҳиндустан ҳам мақоми худро пайдо карда, бисёр арбобони сухан асарҳои худро маҳз бо ҳамин забон эҷод мекарданد ва яке аз ситорагони тобноки адабиёти тоҷик дар Ҳинд Муҳаммад Толиби Омулӣ аст.

Диссертант тавонистааст, ки моҳияти масъалаи таҳқикро дуруст дарк карда, ба андозаи тавон таҳлил намуда, бо назардошти методологияи таҳқики кори илмӣ матолиби баррасишавандаро дар шакли муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристн адабиёту манобеъ ба шакл даровардааст.

Дар муқаддимаи диссертатсия тибқи муқаррарот, мубрамии мавзуи таҳқик, дараҷаи таҳқики мавзуи илмӣ, робитаи таҳқик бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ, мақсад, вазифаҳо, объект, предмет, асосҳои назарияйӣ ва асосҳои методологии таҳқик, навғонии илмӣ, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд, аҳамияти назарияйӣ ва амалӣ, дараҷаи эътиmodнокии натиҷаҳои таҳқик, мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи иҳтисоси илмӣ, саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқик, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия, соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия муайян ва татбиқи кор тавсиф шудааст.

Диссертант мавзуи таҳқикро бо низоми муайяни илмӣ ба тартиб (накша) даровардааст, ки барои зина ба зина ҳал гардидан вазифаҳои ба миён гузошташуда ва дар маҷмуъ ҳосил шудани тарҳи комили пажуҳиш мусоидат намуда метавонад. Бобу фаслҳои кор паҳлӯҳои гуногуни мавзуъро фаро гирифта, дар алоқамандии мантиқӣ ба ҳамдигар қарор доранд.

Боби якуми диссертатсия “**Масъалаҳои назарии лексика дар забони назм**” буда, аз се фасл иборат мебошад, ки фасли аввал масоили назарии таҳқик ва таснифи лексикаи назм дар забони форсу тоҷикро дар бар мегирад.

Дар фасли дуюми боби аввали диссертатсия бо номи “**Таҳқики назарии лексикаи ирфонӣ дар забоншиносии тоҷик**” масъалаҳои таҳқиқу омӯзиши лексика ва вожаҳои марбут ба ирфон ва тасаввуф таҳлилу таҳқик шудаанд.

Дар фасли сеюми боби аввали диссертатсия таҳти унвони “**Мубрамияти таҳқики лексика дар забоншиносии назм**” робита ва

пайвастагии таҳқиқи лексика мутаносибан ба забони осори манзум, ки ҳамакнун забоншиносии назм дониста мешавад, дар асоси дастовардҳои илмӣ мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода шудааст.

Дар боби дуюми диссертатсия бо номи “**Вижагиҳои маъноии лексикаи ирфонии ғазалиёти Муҳаммад Толиби Омулӣ**” дар панҷ фасли ҷудогона масъалаҳои мубрами марбут ба вижагиҳои маъноии луготу истилоҳоти ирфонии мансуб ба осори Толиби Омулӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.

Дар фасли якуми боби дуюми рисола бо унвони “**Вижагиҳои таносуби маънои вожаҳои дар забони назм**” масъалаҳои маъно дар вожаҳои ирфонӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Лексикаи ирфонӣ дар илми забоншиносӣ дар даврони наздик аз ҷониби муҳакқиқон чун Ш.Каримов, С.Сабзаев, М.Саломов, Н.А.Пригорина, З.Мухторов, У.Саъдуллоев ва гайра мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Дар фасли ҷудогона масъалаи марбут ба “**Сермаъноии вожаҳои динию ирфонии ғазалиёти Толиб**” таҳқиқ шудааст.

Дар фасли сеюми боби дуюми диссертатсия масъалаи марбут ба “**Муродифот**” ба таври муфассал мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Муродиф дар забоншиносии мо ҳамчун муродиф (сионим) маъруфу машҳур мебошад. Муродиф дар забон мавқеи хос дорад.

Дар қисмати боби сеюми рисола таҳқиқ марбут ба вожаҳои мутазодӣ ба роҳ монда шудааст. Мутазодҳо дар забон яке аз муҳимтарин категорияи лексикӣ мебошанд ва барои шинохти вожаҳои ифодакунандай ашёҳо, мафҳумҳо, ҳодисаю воқеаҳое, ки ҳусусияти зидмаънӣ доранд, мусоидат менамоянд.

Дар қисмати дигари боби сеюми рисола таҳқиқ марбут ба омонимҳо сурат гирифтааст.

Дар боби сеюми таҳқиқот таҳти унвони “**Таснифоти мавзуии лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ**” масъалаҳои вобаста ба таснифи мавзуии лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ мавриди пажӯҳиш қарор гирифтаанд.

Таҳқиқоти мазкур аз арзиши илмиву амалӣ ҳолӣ набуда, он дар забоншиносии тоҷик аввалин пажӯҳиши диссертационие мебошад, ки ба таҳқиқи масъалаҳои ташаккул ва рушди мавзуи мазкур аз нигоҳи таъриҳӣ ва тасвирий бахшида шудааст.

Муаллиф ба таҳқиқи мавзуъ бо низоми муайяни илмӣ ва таҷрибавӣ муносибат намуда, ҷанбаҳои назариявӣ, омилҳои пайдоишу ташаккул мавзуи мазкурро то андозае илман муайян кардааст.

Бо вучуди ин, дар диссертатсия баъзе камбудиҳои имлой-техникӣ, қалимасозӣ-грамматикӣ, услубӣ-наҳвӣ ва робитавӣ-мавзӯй ба назар мерасад, ки зикри он ва ба назар гирифтани он дар тақвияти маҳорат ва тақмили равишҳои илмии кор бо мавод ва таҳлилу натиҷагириҳои диссертант айни муддао ҳоҳад буд.

Дар ҳулоса, натиҷаҳои асосии таҳқиқи диссертационӣ дар асоси

маводи мушаҳхаси амалӣ оварда шудаанд, ки таҳлил ва гурӯҳбандии он ба муҳаққиқ имкон додааст, ки вазифаҳои гузошташударо ҳал намояд. Дар маҷмуъ, таҳқиқи забоншиносии «Лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ», ки аз ҷониби Абдуев Эмом Субҳонович пешниҳод шудааст, пеш аз ҳама, барои ҳалли масъалаҳои омӯзиши мавзуи мазкур ва масъалаҳои умумии назариявӣ ва амалии илми забоншиносӣ арзишманд аст.

Аз мутолиаи автореферати диссертатсияи Абдуев Эмом Субҳонович ҷунин хулоса баровардан мумкин аст, ки муҳаққиқ дар натаҷаи меҳнати чандсола ба мақсади ҳуд расидааст. Таҳлилу муҳокима ва натиҷагирии муаллифи диссертатсия аз ҳар ҷиҳат ҷолиби дикқат аст. Дар баробари муваффақияти бадастомада дар автореферат баъзе камбудиҳо мушоҳида карда шуд, ки ислоҳи онҳо ба манфати кор мебошанд.

1. Ғалатҳои имлой ва китобатӣ дида мешавад, ки ислоҳи онҳо аз манфиат ҳолӣ нест.

1. 2. Дар рафти таҳқиқот баъзе аз асарҳои олимони ватании солҳои охир аз мадди назари диссертант дур мондааст.

3. Дар баъзе ҷойҳои рисола мавқеи истифодабарии аломатҳои пунктуационӣ: "тире" ва "дефис" риоя карда нашудааст.

Ҷойи зикр аст, ки камбудиӯ нуқсонҳои мазкур ҳарактери ҷузъӣ дошта, ислоҳшаванд мебошанд ва қимати илмии авторефератро намекоҳонад.

Дар маҷмуъ, автореферати диссертатсияи Абдуев Эмом Субҳонович таҳти унвони ««Лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ», дуруст, пурра ва мукаммал буда, ба талаботи Низомномаи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллиф барои барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ сазовор мебошад.

**Муқарриз:** номзади илми филология,  
сармутахассиси Раёсати назорати давлатии илм  
ва инноватсия, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ  
ва касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ

Вализода Ҳ.С.

“Имзои Вализода Ҳ. С.-ро тасдиқ мекунам”  
Иҷроқунандай мансаби сардори шӯбай  
кадрҳо, таъминоти ҳуқуқӣ, эътироф ва  
баробарарзишии ҳучҷатҳои таҳсилот  
дар давлатҳои хориҷӣ

Шарофуддинзода Ҳ.

Суроғ: 734024, шаҳри Душанбе,  
кӯчаи Садриддин Айнӣ 126,  
тел./факс: (99237) 2258328; 2258335;  
почтаи электронӣ: [info@ansmi.tj](mailto:info@ansmi.tj)

“04” сентябри соли 2023

